

Қиёмати суғро ва аломатҳои қиёмати  
кубро, қисми ҳаштум: Боби дувум:  
Нишонаҳои Қиёмат, Замони Қиёмат  
القيامة الصغرى وعلامات القيامة الكبرى، القسم الثامن:  
أشراط الساعة، وقت الساعة  
< Тоҷикӣ – Tajik – الطاجيکية >



Таълиф: Д. Умар Сулаймон Ашқар  
تألیف: عمر سلیمان الأشقر



Тахия: Мусъаб Ҳамза

ترجمة : مصعب حمزة



## Киёмати суғро ва аломатҳои қиёмати кубро, қисми ҳаштум

**Боби дувум: Нишонаҳои Қиёмат**

**Фасли аввал: Замони Қиёмат**

**Мабҳаси аввал: Омадани Қиёмат қатъӣ аст.**

Омадани Қиёмат қатъӣ аст ва имон овардан ба он аз ҷумлаи аркони дини мубини Ислом аст, Ва бидуни он имон комил намегардад.

Худованҷ мефармояд:

﴿لَيْسَ الْبَرُّ أَنْ تُؤْلِمُ وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبَرَّ مَنْ ظَاهَرَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَالْمَلِئَكَةُ وَالْكِتَابُ وَالنَّبِيُّونَ﴾ [البقرة: ١٧٧]

“Инки (ба ҳангоми намоз) чехраҳоятонро ба ҷониби машриқ ва мағриб қунед, некӣ (танҳо ҳамин) нест (ва ё зотан рӯ кардан ба ховар ва бохтар, некӣ ба шумор намеояд). Балки некӣ (кирдори) касе аст, ки ба Худо ва рӯзи виласин (рӯзи охират, қиёмат) ва фариштагон ва китоб (и осмонӣ) ва паёмбарон имон оварда бошад” (Сураи Бақара ояти 177)

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا آتَنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ الْرَّحْمَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُوتِهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ١٦٢]

“Ва мӯъминон (уммати Муҳаммадӣ) ки имон доранд ба ончи бар ту ва ба ончи (бар паёмбарон) пеш аз ту нозил шудааст ва ба вижа онон, ки намозро чунон, ки бояд меҳонанд ва қасоне, ки закоти мол медиҳанд ва афроде, ки ба Худо ва рӯзи қиёмат имон доранд, ба ҳамаи онҳо подоши бузургеро хоҳем дод” (Сураи Нисо ояти 162)

Куръон барои баён ва исботи қиёмат равиш ва манҳачи маҳсусеро гирифтааст то дар даруни инсонҳо нуфуз кунад.

﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءٍ رَبِّكُمْ تُوقَنُونَ ﴾ [الرعد: ٢]

“Худованд кору бори (чаҳон)ро (зери назар дорад ва бо ҳисоб ва китоби дақиқе) мегардонад ва ӯ (нишонаҳои диданиро дар паҳнои китоби ҳастӣ бармешумурад ва) оятҳо (и хондании китоби Куръон)ро баён медорад, то инки яқин ҳосил кунед, ки (дар сарои дигар) Парвардигоратонро мулоқот хоҳед кард” (Сураи Раъд ояти 2)

Дар бархе аз мавоқеъ бо сифаи хабар омаданашро баён мекунад:

﴿الَّهُ يَبْدُؤُ الْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [الروم: ١١]

“Худованд оғариниш (и инсон)-ро оғоз мекунад, сипас ӯро (мемиронад ва ӯро ба ҳаёт) дубора бармегардонад. Онгоҳ ба сӯи Худо бозгардонида мешавед” (Сураи Рум ояти 11)

﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُبَيِّنُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النور: ٤٦]

“Ва огоҳ аст аз он рӯзе, ки инсонҳо дар он ба сӯи ӯ бозмегарданд ва эшонро аз аъмоле, ки анҷом додаанд огоҳ месозад (ва ҷазо ва сазо ва подоши кирдору рафтор ва гуфторашронро медиҳад)” (Сураи Нур ояти 64)

Ва дар бархе мавоқеъ бо адоти таъкид “ان و لام” “ان” ё “لام” баён мешавад:

﴿إِنَّ السَّاعَةَ مَوْتِيَةٌ ﴾ [طه: ١٥]

“Растоҳез ба таври ҳатмӣ хоҳад омад” (Сураи Тоҳо ояти 15)

﴿وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحْ الصَّفَحَ الْجَمِيلَ ﴾ [الحجر: ٨٥]

“Ва бегумон рӯзи растоҳез фаро мерасад (ва табаҳкорон илова аз мукофоти дунявӣ, ба азоб ва иқоби саҳти ухравӣ гирифтор мегарданд) пас (эй Паёмбар!) гузашти зебое дошта бош (ва бузургворона ва

ҳакимона ба даъвати худ идома бидех ва дар баробари азият ва озори куфор шикебой кун” (Сураи Ҳичр ояти 85)

﴿فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَا تِلْكَ وَهُوَ أَلْسَمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [العنکبوت: ۵]

“Замонеро, ки Худо таъйин кардааст (дер ё зуд) фаро мерасад, ва ӯ шунаво ва огоҳ аст (ва гуфтор ва рафтари ҳамагонро мешунавад ва мебинад ва сазо ва ҷазо медиҳад)” (Сураи Анкабут ояти 5)

Дар бархе мавоқеъ шақу шубҳа аз вуқуи қиёматро нафӣ ва дур месозад.

﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةً لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [غافر: ۵۹]

“Рӯзи қиёмат ҳатмӣ фаро мерасад ва шакке дар он нест, вале бештари мардум тасдиқ намекунанд” (Сураи Ғоғир ояти 59)

Дар бархе мавоқеъ бо савганд ёд кардан ё бо зоти Худ ё мавҷудоти бузург, омадани қиёматро собит мефармояд:

﴿أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمِعُنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ [النساء: ۸۷]

“Чуз Худо, худое (барҳақ) нест. Ҳатман шуморо (баъд аз марг зинда мегардонад ва) дар рӯзе, ки шакке дар (вуқуъи) он нест гирд меоварад. (Худо аст, ки инро мегӯяд) ва чи касе аз Худо ростгӯтар аст?” (Сураи Нисо ояти 87)

﴿وَالَّذِينَ ذَرُوا ۚ فَالْحَمْلَةُ وَقْرًا ۖ فَالْجَرِيَّةُ يُسْرًا ۖ فَالْمُقْسَمَةُ أَمْرًا ۖ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۖ وَإِنَّ الَّذِينَ لَوْقَعُ ﴾ [الذاريات: ۶، ۷]

“Савганд ба бодҳо, ки (абрҳоро бармеангезанд ва ба ин сӯ ва он сӯ баробари фармони Яздон мебаранд ва) ба суръат пароканда медоранд. Ва савганд ба абрҳое, ки бори сангине (аз борон) ро бо худ бармедоранд! Ва савганд ба киштиҳое, ки сода ва осон (дар обҳои рудхонаҳо ва дарёҳо ва уқёнусҳо) равон ва дар ҳаракатанд! Ва савганд ба фариштагоне, ки корҳоро (миёни худ баробари фармони Яздон) тақсим кардаанд! Мусалламан чизе, ки бадон ваъда дода мешавед ва аз

он тарсонида мешавед, рост ва қатъй аст. Ва рӯзи ҷазо, ҳатман вуқӯъ пайдо мекунад ва меояд” (Сураи Зориёт ояти 16)

Дар бархе мавоқеъ ба паёмбараш дустур медиҳад, ки савганд ёд кунад:

﴿وَيَسْتَبِونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِيْ وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ [يونس : ٥٣]

“(Кофирон бар сабили истехзо) аз ту мепурсанд: оё он (растохез ва азобе, ки мегӯи) рост аст? Бигӯ: оре, ба Худоям савганд қатъан рост аст ва шумо наметавонед (аз он ҷилавгирий кунед ва бо фирор ва сарпечӣ аз он, Худоро) дармонда ва нотавон созед” (Сураи Юнус ояти 53)

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا الْسَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَلَيْمٌ الْغَيْبِ ﴾ [سبا: ٣]

“Кофирон мегӯянд: қиёмат ҳаргиз барои (ҳисобу китоб ва сазову ҷазои) мо барпо намешавад. Бигӯ: чаро, ба Парвардигорам савганд! Он қасе, ки донои роз (у ниҳон дар густараи ҷаҳон) аст, қиёмат ба суроғи шумо меояд” (Сураи Сабаъ ояти 3)

Дар оятҳои дигар аз ҳаққонияти қиёмат хабар медиҳад:

﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الْدُّنْيَا ﴾ [لقمان: ٣٣]

“Ваъдаи Худо (ба фаро расидани қиёмат) ҳақ аст. Пас зиндагонии дунё шуморо фиреб надиҳад ва (молу мақом ва нафси аммора ва ахриманий фиребкор шуморо дар бораи Худо нафиребад)” (Сураи Луқмон ояти 33)

Қасе, ки дар оёти Куръон дар ин маврид ба баҳсу таҳқиқ бипардозад, мутаваҷҷеҳ ҳоҳад шуд, ки Худованд равишҳои гуногунеро барои исботи он фармудааст, чунончи ба баъзе аз онҳо ишора намудем.

## Мабҳаси дуввум: Қиёмат наздик аст

Худованди боломарттаба чаҳордаҳ аср қабл ба бандагонаш хабар додааст, ки қиёмат наздик ва лаҳзаҳои тақаққуқ ёфтани он фаро расидааст.

﴿أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَ الْقَمَرُ ﴾ [القمر: ١]

“Қиёмат наздик шуд ва моҳ пора гардид” (Сураи Қамар ояти 1)

Иншиқоқ (ду пора) шудани моҳ, яке аз нишонаҳое аст, ки ишора ба наздик ва воқеъ шудани қиёмат дорад ва бинобар ин аст, ки омадани қиёмат хеле наздик аст, Қуръони карим онро чунон тарсим мекунад, ки гӯё воқеъ шудааст.

﴿أَتَيْ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعِجِلُوهُ ﴾ [التحل: ١]

“(Эй мушрикон! Ончи Худо ба шумо дар рӯзи қиёмат ваъда додааст, чун ҳатмӣ ва қарибулвуқуъ аст, ангор ҳам инак барои вуқуъи он) фармони Худо даррасидааст, пас (масҳарақунон нагӯед, ки агар рост мегӯед, ки қиёмате ҳаст аз Худо бихоҳед ҳарчи зудтар азоби онро бинамоёнад! Истиҳзокунон) онро ба шитоб маҳоҳед” (Сураи Наҳл ояти 1)

Агар инсон бо қалби огоҳ ва ақли ҳозиқ ва бино ба паёми нозилшудаи Худованд имон биёварад ва изъон намояд, ҷараёни қиёмат ӯро бисёр ҳавфзада ва ҳаросон месозад ва тавони ғалаба бар нафсро пайдо мекунад, вале аз инҷост, ки инсон ҳолати шигифтовар дорад, чун хатар бисёр наздик аст ва инсон дар авчи ғафлат аз рӯзи растоҳез зиндагиро сипарӣ мекунад:

﴿أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعَرِّضُونَ ﴿١﴾ مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذُكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحَدِّثٌ إِلَّا أُسْتَمْعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٢﴾ لَآهِيَةً قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنبياء: ١، ٣]

“(Замони) муҳосибаи мардумон (и куфрпеша чун Қурайш, бисёр барояшон наздик аст, дар ҳоле ки онон ғофил (аз ҳавлу ҳароси он) ва рӯйгардон (аз имон бадон) мебошанд. Ҳеч баҳши тозае аз Қуръон (ва

андарзи ҷадиде) аз сӯи Парвардигорашон ба онҳо намерасад магар инки онро ба шӯхӣ мешунаванд ва ба бозӣ мегиранд. (онон дар ҳоле ҳастанд, ки) дилҳояшон ғофил аст” (Сураи Анбиё ояти 13)

Дар мавриди қиёмат Қуръон ба бандагон хеле хушдор медиҳад ва ба онҳо дар бораи омодагӣ барои фаро расидани қиёмат бисёр таъкид мекунад ва қиёматро ба фардо ташбех мекунад, чун қиёмат рӯзе аст, ки баъд аз зиндагии дунё сурат мегирад:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِمَانُوا أَتَقُوْا اللَّهَ وَلَتَنْظُرُنَّ نَفْسٍ مَا قَدَّمَتْ لِعَدْ وَأَنْقُوْا اللَّهَ ﴾ [الحشر: ۱۸]

“Эй муъминон! Аз Ҳудо битарсед ва ҳар касе бояд бингарад, ки чи чизро барои фардо (и қиёмати худ) пешопеш фиристодааст. Аз Ҳудо битарсед” (Сураи Ҳашр ояти 18)

Гоҳе ин амр мавриди эрод ва ишкол қарор мегирад, ки чизе ҳазору чорсад сол аз наздик буданаш мегузараад, вале ҳанӯз ҳам таҳаққуқ наёфтааст, чигуна чунин чизе метавонад наздик бошад? Ҷавоб ин аст, ки қиёмат дар илм ва муҳосаботи Ҳудованд наздик аст, агарчанде бино ба миқёсҳои башарӣ дур бошад, Ҳудованд мефармояд:

﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا ﴾ [المعارج: ۶، ۷]

“Онон он рӯзро дӯр мебинанд, ва мо онро мумкин ва наздик мебинем” (Сураи Маориҷ ояти 6-7)

Масъалаи шоёни таваҷҷуҳ ин аст, ки умри боқимондаи дунё нисбат ба умри гузаштаи он андак аст, масалан шумо муддати панҷоҳ солро барои бозпардоҳти бадеҳкорӣ таъйин мекунед, агар аз ин муддат чилупанҷ соли он бигзараад метавонед хитоб ба ў бигӯед: муддати таъйиншуда наздик шудааст ҳарчанд панҷ сол боқӣ мондааст, вале нисбат ба солҳои сипаришуда хеле камтар аст.

Аз Паёмбари Ҳудо (Салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) низ аҳодисе ворид шудааст, ки ишора ба ҳамин ҳақиқат доранд. Дар Бухорӣ ва Муслим аз Абдуллоҳ ибни Умар (р) ҳадисе ривоят шудааст, ки чунин аст:

(إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلٍ مَنْ خَلَأَ مِنْ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَةِ الْعَصْرِ وَمَغْرِبِ الشَّمْسِ)

“Муддати замони шумо нисбат ба муддати замони умматҳои гузашта ба андозаи байни намози аср ва ғуруби офтоб аст”

Ҳадиси мазкур вучуди инсонро дар як рӯзе аз рӯзҳои дунё тарсим мекунад, ки саҳм ва муддати замони уммати исломӣ аз он рӯз аз мавқеи аср то ғуруби офтоб аст ва аз тулуи фачр то дами аср баҳраи умматҳои гузашта мебошад. Бинобар ин умри уммати исломӣ дар муқоиса бо умри умматҳои гузашта ва муқоиса бо тамоми рӯз ба андозаи замони аср то ғуруб аст. Яъне аз тулуи фачр то дами аср, ки замони умматҳои гузашта аст. Пас умри боқимондаи ҳаёти дунявиӣ аз замони Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) то рӯзи қиёмат дар муқоиса бо умри тамоми дунё ба андозаи вақти аср то ғуруби офтоб аст. Муддати замони тулуи фачр то фаро расидани вақти аср умри уматҳои гузашта мебошад, чун нусуси сариҳе далолат бар ин доранд, ки уммати исломӣ охирин уммат аст ва то қиёми қиёмат боқӣ хоҳад монд.

Дар ҳидиси дигар, ки Бухорӣ ва Муслим онро ривоят кардаанд, чунин омадааст: Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) дар ҳоле, ки ба ду ангушт, субоба ва вусто ишора мекард, фармуд:

(بِعْثُتْ وَالسَّاعَةُ كَهَاتِينْ)

“Ман ва қиёмат (аз нигоҳи фосилаи замонӣ) монанди ин ду ангушт ҳастем” (Бухорӣ дар саҳехаш, китоби “Рақоиқ” боби بعثت انا ”، والساعة كهاتين، فاتхул борӣ 11\347 ва Муслим дар китоби “Фитан” бо “Қурби соат” 4\2468, шумораи 2950 аз Анас ривоят кардаанд)

Яъне инки фосилаи миёни ман ва қиёмат бисёр наздик аст, ки умри дунё ба василаи ангушти вусто андозагирий шавад, боқимондаи умри дунё аз замони биъсати Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) то қиёмат ба андозаи изофаи ангушти вусто бар ангушти субоба аст. Ин фосила дар миқёс ва меъёри башар дароз аст, зоро қудрати дарки башар кутоҳ ва маҳдуд аст, аммо дар мизони Худованд хеле наздик мебошад:

﴿أَتَيْ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعِجِلُوهُ ﴾ [التحل: ١]

“(Эй мушрикон! Ончи Худо ба шумо дар рӯзи қиёмат ваъда додааст, чун ҳатмӣ ва қарибулвуқуъ аст, ангор ҳам инак барои вуқуъи он) фармони Худо даррасидааст, пас (масхарақунон нагӯед, ки агар рост мегӯед, ки қиёмате ҳаст аз Худо бихоҳед ҳарчи зудтар азоби онро бинамоёнад! Истиҳзокунон) онро ба шитоб маҳоҳед” (Сураи Наҳл ояти 1)

﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحُ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [النحل: ٧٧]

“Кори (барпо шудани) қиёмат (ва зинда гардонидани мардумон дар он барои Худо сода ва осон аст ва аз лиҳози суръат ва сухулат, дуруст) ба андозаи чашм барҳам задан ва кутоҳтар аз он аст. Бегумон Худо бар ҳар чизе тавону аст (чаро ки қудраташ беинтиҳо аст)” (Сураи Наҳл ояти 77)

Имом Аҳмад аз Утба ибни Ғазвон ривоят мекунад, ки гуфт: Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) хутба дод, баъд аз ҳамду ситоиши Худованд фармуд:

(فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصَرْمٍ وَوَلَتْ حَدَاءَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةُ الْأَنَاءِ يَنْصَابُهَا صَاحِبُهَا وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لَا زَوَالَ لَهَا فَانْتَقِلُوا بِخَيْرٍ مَا حَضَرْتُكُمْ)

“Боқимондаи умри дунё нисбат ба солҳои сипаришуда монанди қатраи обе аст, ки аз як ливони об боқӣ мондааст. Шумо аз ин дунё ба хонае, ки ҳаргиз аз байн намеравад дар ҳоли интиқол ҳастед. Пас бо беҳтарин зод ва туша ба сӯи он ҳаракат кунед” (Дар ривояти Муслим. Тафсири Ибни Касир 6\468)

### Мабҳаси сеюм: Касе замони вуқуъи қиёматро намедонад

Аз Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) дар бораи қиёмат пурсида шуд, ў (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) дар ҷавоб фармуд: Дар ин маврид саволшуда аз саволкунанда донотар нест. Саволкунанда ҳазрати Ҷибраил (а) буд, ки дар шакли инсоне ба ҳузури Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) расид ва дар мавриди чанд масъалаи муҳим аз ў (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) пурсид. Агар Ҷибраил (а) фариштаи муқарраби боргоҳи Илоҳӣ ва Паёмбар (Салому

дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) поктарин ва бузургтарин бандай Ҳудо, илм ба қиёматро намедонад, чи касе дигаре метавонад муддайи илм ба қиёмат бошад?

Куръони карим ба равшанӣ фармудааст, ки донистани замони вуқуъи қиёмат аз вижагиҳои илми Ҳудованҷ аст ва ба ҳамин далел Ҳудованҷ ин илмро ба касе дигар ёд надодааст ва ҳатто фариштаи муқарраб ва набии мурсал ҳам аз ин илм огоҳи надоранд. Ҳудованҷ мефармояд:

﴿يَسْلُوْنَكَ عَنِ الْسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ لَا يُجَلِّهَا لَوْقُتَهَا إِلَّا هُوَ ثَقِلُّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيْكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْلُوْنَكَ كَأَنَّكَ حَفِّيْ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الاعراف: ١٨٧]

“Дар бораи қиёмат аз ту мепурсанд ва мегӯянд: дар чи замоне (дунё ба поён мерасад ва) қиёмат рух медиҳад? Бигӯ: танҳо Парвардигорам аз он огоҳ аст ва касе чуз Ӯ наметавонад дар вақти худ онро падидор созад (ва аз поёни ин чаҳон ва сароғози он чаҳон мардумонро огоҳ созад. Иттилоъ аз ҳангомаи қиёмат) барои (сокинони) осмонҳо ва замин сангин ва душвор аст (ва ҳаргиз дониши эшон ба он намерасад). Қиёмат ногаҳонӣ ба вуқуъ мепайвандад ва бар саратон метозад. Аз ту мепурсанд: ангор ту аз (шуруи) қиёмат бохабари? Бигӯ: иттилоъ аз он хоси Яздон аст, аммо бештари мардумон (ин масъала ва фалсафаи онро чунонки бояд) намедонанд” (Сураи Аъроф ояти 187)

Ва дар ояти дигар мефармояд:

﴿يَسْلُكُ الْكَاثُرُ عَنِ الْسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ الْسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ [الاحزاب: ٦٣]

“(Эй Паёмбар!) мардум аз ту дар бораи фаро расидани қиёмат мепурсанд, бигӯ: огоҳӣ аз он ихтисос ба Ҳудо дораду бас. (Ва касе чуз Ӯ аз ин мавзуъ огоҳ нест). Ту чи медони, шояд ҳам фаро расидани қиёмат наздик бошад. (Сураи Аҳзоб ояти 63)

Ҳудованҷ дар сураи Нозиъот мефармояд:

﴿يَسْلُوْنَكَ عَنِ الْسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا ﴿٤٣﴾ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَيَّهَا ﴿٤٤﴾﴾ [النازعات: ٤٣-٤٤]

[٤٤]

“Аз ту дар бораи қиёмат мепурсанд, ки дар чи замоне воけばъ мешавад? Туро чи огоҳӣ ва хабар аз он?! (Ту чизе аз он намедонӣ) огоҳӣ аз замони қиёмат ба Парвардигорат вогузор мегардад (ва иттилоъ аз вуқуъи он кори Парвардигори ту аст” (Сураи Нозиъот ояти 42, 44)

Оятҳои мазкур ба сароҳат ва вузух далолат бар ин матлаб доранд, ки замони вуқуъи онро чуз Парвардигор касе дигар намедонад ва инки қиёмат ба сурати ногаҳонӣ меояд ва ҳатто Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) дар бораи замони вуқуъи он хабар надорад ва қиёмат яке аз калидҳои панҷонаи ғайб аст, ки аз улуми пинҳони Худо ба шумор меоянд, Қуръони карим мефармояд:

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدُهُ وِعْلَمُ الْسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا ذَاقَتْ كُسْبُ عَدَّاً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَمِيرٌ﴾ [لقمان: ٣٤]

“Огоҳӣ аз фаро расидани қиёмат вижай Худо аст ва ў аст, ки боронро меборонад ва мутталиъ аст аз ончи дар раҳмҳои (модарон) аст ва ҳеч касе намедонад фардо чи чиз ба даст меоварад ва ҳеч касе намедонад, ки дар қадом сарзамине мемирад. Қатъян Худо огоҳ ва бохабар (аз мавориди мазкур) аст.” (Сураи Луқмон ояти 34)

Дар Саҳехи Бухорӣ аз ҳазрати Абдуллоҳ ибни Умар (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) фармуд: Калидҳои ғайб панҷто ҳастанд, ғайр аз ў таоло касе дигар онҳоро намедонад. Сипас ояти мазкуро тиловат фармуд.

### Мабҳаси чорум: Рози пинҳони замони вуқуъи қиёмат

Гоҳо инсон ба худ меандешад ва мепурсад: чи ҳикмат ва фалсафае дар пинҳон нигоҳ доштани вақти дақиқи қиёмат нуҳуфта аст?

Посух ин аст: Пинҳон мондани вақти дақиқи фарорасии қиёмат таалуқи асосӣ ба ислоҳи нуфуси инсонҳо дорад.

Замони дақиқи вуқуъи қиёмат пинҳон аст, муомилаи бисёр мұхиме, ки инсон аз вуқуъи он мутмаин бошад аммо намедонад, ки чи лаҳзае ба суроғи ӯ меояд ва ӯро ихота мекунад, инсонро ҳамвора дар интизори худ нигоҳ медорад.

Устод Саид Қутб дар ин бора мегүяд: Мачхул (номаълуми) дар зиндагии башар дар сохтори равонии ӯ як унсур ва омили асосы аст, бинобар ин лозим аст, ки инсонхो дар зиндагии худ маҷхуле, ки дар интизори он бинишинаңд, дошта бошанд ва агар ҳар чиз барои башар пайдо мебуд ва ҳоло онки ӯ дорои чунин фитрате аст, нишот, шодобй ва саъиу талоши ӯ мутаваққиф мешуд ва зиндагӣ дучори рукуд ва инчимод мегардиid.

Оре инсонхо дар паси пардаи маҷхулот ҳаракат мекунанд, дар партави маҷхулот барҳазар буда ва аз ҳушёрии лозим истифода мекунанд, умедро мебинанд, ва дар рубаруи таҷриба қарор мегиранд, меомӯзанд, пинҳонихои тавон ва истеъоди худ ва ҷаҳони гирдогирдро қашф мекунанд. Гирех додани дилҳо ва эҳсосот ба қиёмати маҷхул ва ваъдадодашуда, онҳоро аз саркашӣ ва тутён муҳофизат мекунад.

Онҳо намедонанд, ки қиёмат дар чи рӯзе ба вуқуъ меояд ва бинобар ин онҳо ҳамвора дар интизори вуқуъи он менишинанд, ҳамвора барои он омода мешаванд. Албатта маҷхул будани қиёмат ин гуна самароти мусбатро дар ҳақи касоне ба армуғон меоварад, ки дорои фитрати солим ва мустақим бошанд, аммо касоне, ки фитраташон фосид шуда ва аз ҳавову ҳавас пайравӣ мекунанд муҷиби ғафлат ва нодонӣ мешаванд ва дар ниҳоят ба уқёнуси нобудӣ суқут мекунанд. (Рӯзи қиёмат дар Тафсири фӣ зилолул Қуръон, ҷамъ ва таҳия Аҳмад Фоиз, саҳ: 98)

### **Мабҳаси панҷум: Машғул шудан дар таъйини замони фаро расидани қиёмат ҷоиз нест**

Дар мавриди фарорасии қиёмат пурсишҳо мешуд ва бештар аз худи Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) мепурсиданд. Посухи ин савол аз ҷониби Худованд чунин омадааст:

﴿يَسْلُكُ الْنَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ (٣)

[الاحزاب : ٦٣]

“(Эй Паёмбар! Мардум аз ту дар бораи фаро расидани қиёмат мепурсанд, бигү: огохӣ аз он ихтисос ба Худо дораду бас. (Ва касе чуз ӯ таоло аз ин мавзуъ огоҳ нест). Ту чи медони, шояд ҳам фаро расидани қиёмат наздик бошад” (Сураи Аҳзоб ояти 63)

﴿يَسْلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا ﴿٤٢﴾ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَهَا آ﴾ [النازعات: ٤٢]

[٤٤]

“Аз ту дар бораи қиёмат мепурсанд, ки дар чи замоне воқеъ мешавад? Туро чи огоҳӣ ва хабар аз он?! (Ту чизе аз он намедони) огоҳӣ аз замони қиёмат ба Парвардигорат voguzor мегардад (ва иттилоъ аз вуқуви он кори Парвардигор туст” (Сураи Нозиъот ояти 42-44)

Худованҷ ин илмро ба ҳеч фариштаи муқарраб ё набии мурсал надодааст, бинобар ин Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) дар посух ба саволи Ҷибраил (а) мабнӣ бар замони вуқуви қиёмат фармуд: дар ин маврид масъул аз соил огоҳтар нест.

Аз инчост, ки ҳар гуна муноқиша ва гуфтугӯ дар ин маврид ва ҳар сухане доир бар инки қиёмат дар фалон сол ба вуқуъ мепайвандад, навъе дурӯғпардозӣ бар Худованди муттаол аст ва касоне, ки дар ин замина ба назарияпардозӣ ва мубоҳиса мепардозанд, дар воқеъ бо манҳачи қуръонӣ ва равиши набавӣ, ки мардумро ба тарки ингуна матолиб ҳидоят мекунанд мухолифат меварзанд ва Худо ва Паёмбар бо имон ва амали солех инсонро барои омодагӣ ба чунин рӯзе фақат даъват мекунанду бас.

Онҳое, ки дар ин маврид суханпардозӣ мекунанд ба ин гумонанд, ки аз ончи Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) ва Ҷибраил (а) надонистаанд, тавони дарк карданашро доранд. Онҳое, ки дорои қалби салим ҳастанд ва суханони Парвардигорро гӯш мекунанд, бояд аз ин сухан ибрат бигиранд ва аз сухан гуфтан дар мавриди таъйини замони вуқуви қиёмат худдорӣ биқунанд. Мо ҳам ҳамчун насиҳат ва аз рӯи хайрҳоҳӣ ба онҳо мегуем:

Бояд ба андозаи Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) ва асҳоби киром ва бузургони дин дар ин маврид баҳс ва гуфтугӯ кунем, агар дар шинохтани замони вуқуъи қиёмат нафъ ва суде барои башар мебуд ҳатман Худованд башарро аз он огоҳ месоҳт. Аммо Худованд ин илмро ба хотири маслиҳате, ки дар назар дорад аз башар пинҳон кардааст.

Дар ин маврид бояд ба пешиниён иқтидо карда аз вазъияту рафтори онҳо ибрат бигираанд. Бархе аз гузаштагон дар ин замина баҳс намудаанд ва барои вуқуъи қиёмат муддат ё аломати қарибулвуқуъеро гуфтаанд, аммо замони таъйинкардаашон фаро расида ҳеч ҳодисае ба вуқуъ наёмадааст. Аз ҷумлаи ин гуна ашхос Аллома Табарӣ аст, Худованд ӯро биёmurзад. Аллома Табарӣ аз баъзе нусус чунин бардошт намудааст, ки дунё баъд аз панҷсад сол аз биъсати набавӣ поён хоҳад ёфт. (Муқаддимаи Ибни Ҳалдун, саҳ: 59) Аммо бо гузашти наздик ба ҳазор сол аз замонгузорияш ҳеч ҳабаре аз вуқуъи он нест.

Аз ҷумлаи дигари чунин ашхосе Аллома Суютӣ аст (Худованд ӯро низ биёmurзад). Ӯ дар яке аз таълифоташ ба номи “Кашф” мегӯяд: Қиёмат дар оғози қарни панҷуми баъд аз ҳазораи аввали аз биъсат барпо мешавад, инак пас аз гузашти вақти мушахаскардаи ӯ ҳабаре аз вуқуъи он нест ва ҳатто бештаре аз нишонаҳои он низ ба вуқуъ напайвастаанд. (Лавомиъ анворул баҳия: 2\66)

Суҳайлӣ ҳарфҳои муқаттаъаи аввали сураҳои қуръониро гирифта мukarraroti (такрории) онҳоро ҳазф намуда бар асоси ҳисоби абҷад вақтеро аз ҷандсад сол пеш нисбат ба вуқуъи қиёмат мушахҳас кардааст. (Муқаддимаи Ибни Ҳалдун: 591)

Чанде аз мардумон дар ин маврид бидуни ҳеч далиле назарпардозӣ намуда ба бероҳа рафтаанд. Ҳама дидгоҳҳо ҳадс ва гумон ва дур аз ҳақиқатанд. Охирин иттилое, ки дар ин бора дорам аз ин қарор аст, ки шахсе ба номи Доктор Баҳоӣ бо истифода аз омор ва арқоми риёзӣ баргирифта аз ҳуруфи муқаттаъот дар оғози сураҳо, мегӯяд:

Вуқуъи қиёмат дар соли 1710 (и ҳичрӣ) аст. Аммо барои беасос будани ин назария бояд бигӯям, ки хато ва иштибоҳи ин гуна ҳисоб ва

вақтгузориҳо собит шудааст. Ҳамаи онҳо ба ҳамин равиш рафтаанд ва ихтилофашон фақат дар баёни алломот ва муддати таъйиншуда аст. Бинобар ин ҳар ҳисобе бар ҳамон меъёри иштибоҳ бошад дар нихоят рӯи об хоҳад шуд.

Аллома Шайхул Ислом ибни Таймия касонеро, ки дар бораи замони вуқуъи қиёмат изҳори назар кардаанд, мавриди интиқод қарор дода мегӯяд: Ҳама касоне, ки дар мавриди замони вуқуъи қиёмат сухан гуфтаанд монанди касе, ки китобе ба номи “Аддурул мунаzzам фӣ маърифатил аъзам” нигоштааст ва бо баёни даҳ далел ба замони диқики барпо шудани қиёмат ишора намудааст, ё касоне, ки бар асоси ҳуруфи муқаттаъот ва ҳисоби абҷад сухан гуфтаанд ё касе, ки дар бораи “Анқои мағриб”<sup>1</sup> сухан бар лаб овардааст, ҳамаи инҳо ва амсолашон ҳарчанд, ки назди пайравонашон арзиш ва эътиборе доранд, аммо ағлаби<sup>2</sup> онҳо дуруғӯ ва дур аз ростӣ ҳастанд ва ба дaloили мутааддиде барои онҳо собит шудааст, ки онҳо бидуни илм сухан гуфта ва мегӯянд, ҳарчанд муддайи қашф ва шинохти асрор ва румуз будаанд. Худованд мефармояд:

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّ الْغَوَّاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْبَعْيَنِ أَحْقَى وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُتَرِّكْ  
بِهِ سُلْطَنًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الاعراف: ٣٣]

“Бигӯ: Худованд ҳаром кардааст корҳои нобаҳинчор (чун зино)-ро, хоҳ он чизе, ки ошкоро анҷом пазираდ ва зоҳир гардад ва хоҳ он чизе, ки пӯшида анҷом гирад ва пинҳон монад ва ҳар (навъ) базаҳкориро ва ситамгарӣ (бар мардум) ро, ки ба ҳеч ваҷҳ дуруст нест ва инки чизero шарики Ҳудо кунед бидуни далел ва бурҳоне, ки аз сӯи Ҳудо мабнӣ бар ҳақонияти он хабар дар даст бошад ва инки ба дурӯғ аз забони Ҳудо чизero (дар бораи таҳлил ва таҳрим ва ғайра) баён доред, ки (сихат ва сақми онро) намедонед.” (Сураи Аъроф ояти 33)

Иддиои донистани замони вуқуи қиёмат худ иддиои бидуни илм аст. (Маҷмуи фатово, Шайхул ислом, 4\342)

<sup>1</sup> Ибни Арабӣ мұътақид ба ваҳдатулвучуд.

<sup>2</sup> Ағлаб, зеро баъзе аз онҳо иштибоҳан вориди ин баҳс шудаанд ва қасди гумроҳ кардани дигаронро надоштаанд, монанди: Табарӣ ва Суютӣ.

## Мабҳаси шашум: Ишколоте пиromуни таъйини замони вуқуъи қиёмат

Дар мабоҳиси гузашта ба равшанӣ собит намудем, ки замони барпо шудани қиёмат пинҳон аст ва ғайр аз Ҳудованҷ касе дигар онро намедонад. Аммо вуҷуди ривоёте дар матнҳои динӣ, ки ба гумони баъзеҳо замони вуқуъи қиёматро баён мекунанд, масъаларо бо ишколоте мувоҷех сохтааст. Баъзе аз ин аҳодис ба далели саҳех набудан шоёни таваҷҷӯҳ нестанд ва тавони муқобила бо нусуси сареҳ ва саҳехро надоранд ва бархе дигар аз ривоёт ҳар чанд саҳех ҳастанд, вале дар исботи замони вуқуъи қиёмат сареҳ ва равшан нестанд.

Яке аз аҳодиси ботилу дурӯғ ва муҳолиф бо наssi сареҳи Қуръон, бинобар гуфтаи Аллома ибни Қайим ҳадисе аст, ки дар он чунин омадааст: Миқдори умри дунё ҳафт ҳазор сол аст ва мо дар ҳазораи ҳафтуми он қарор дорем.

Шайх ибни Қайим мегӯяд: Ин ривояти дурӯғе аст ошкор, чун бино бар ин ривоят аз умри замин то ин лаҳза (яъне дар замоне, ки Имом ибни Қайим ин китобашро менавист) саду панҷоҳ ва як сол боқӣ мондааст. (Алманон алмуниф, ибни Қайим, саҳ: 80) Вале Қуръон мефармояд:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيٍّ لَا يُجَلِّيهَا لَوْقَتُهَا إِلَّا هُوَ ثَقِيلٌ فِي الْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِي كُمْ إِلَّا بَعْثَةٌ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَا كِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الاعراف: ۱۸۷]

“Роҷеъ ба қиёмат аз ту мепурсанд ва мегӯянд: дар чи замоне (дунё ба поён мерасад ва) қиёмат рух медиҳад? Бигӯ: танҳо Парвардигорам аз он огоҳ аст ва касе ҷуз ӯ наметавонад дар вақти худ онро падидор созад (ва аз поёни ин ҷаҳон ва сароғози он ҷаҳон мардумонро огоҳ бисозад. Иттилоъ аз ҳангомаи қиёмат) барои (сокинони) осмонҳо ва замин сангин ва душвор аст (ва ҳаргиз дониши эшон ба он намерасад). Қиёмат ногаҳонӣ ба вуқуъ мепайвандад ва бар саратон метозад. Аз ту мепурсанд: ту аз шуруъи қиёмат боҳабарӣ? Бигӯ: иттилоъ аз он, хоси Яздон аст, лекин бештари мардумон (ин масъала ва фалсафаи онро ҷунон, ки бояд) намедонанд.” (Сураи Аъроф ояти 187)

Аз чумлаи шавоҳиде, ки далолат бар дурӯғ будани ин ҳадисро дорад, ин аст, ки ҳазораи ҳафтум чорсад сол қабл сипарӣ шуда аммо ҳануз бештаре аз аломатҳои қиёмат таҳаққуқ наёфтаанд.

Аз чумлаи аҳодиси саҳиҳе, ки бар таъйини замони қиёмат далолат намекунад, vale az он суи истифода шудааст, ҳадисе аст, ки Имом Муслим онро аз ҳазрати Ҷобир ибни Абдуллоҳ нақл кардааст. Ҷобир ибни Абдуллоҳ (р) мегӯяд: Як моҳ пеш аз реҳлати Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) аз ў шунидам, ки фармуд:

(تَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَةِ وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْسِمُ بِاللَّهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةٌ

(سنۃ)

“Дар бораи қиёмат савол мекунанд, бегумон вақти дақиқи он назди Ҳудованд аст, савганд ёд мекунам, ки ҳеч инсони мутаваллидшуда ва зиндаи имрӯз то сад соли дигар боқӣ намемонаанд.” (Чомеул усул “10\987”, шумораи 7890)

Дар Саҳехайн аз ҳазрати Абдуллоҳ ибни Умар (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) дар рӯзҳои охирони зиндагияш рӯзе барои мо имомат кард, пас аз барпо доштани намоз ва салом додан фармуд:

(أَرَأَيْتُكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مَائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ)

“Оё ба шумо хабар надиҳам, касоне, ки имрӯз рӯи замин зинда ҳастанд то сад соли дигар ҳеч кадом зинда наҳоҳад монд” (Чомеул усул “10\988”, шумораи 7891)

Бо тааммул ва тафаккур дар ин ду ҳадис мутаваҷҷех мешавем, ки ҳадафи Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) аз ин калимот хабар додан дар бораи вуқуъи қиёмат набудааст, балки манзур расидан ба поёни қарни мазкур будааст. Яъне ҳар кас дар замони гуфтани ҳамон сухан зинда буд то сад соли дигар ҳеч яке аз онҳо дигар зинда наҳоҳад монд.

Ҳазрати ибни Умар мағҳуми саҳехи ин ҳадисро хуб дарк карда буд ва замоне, ки мардум дар бораи ин ҳадис дидгоҳҳои муҳталифе

доштанд, ононро низ ба маъно ва мафҳуми саҳеҳи ин ҳадис роҳнамой намудааст. Дар Сунани Тирмизӣ ва Сунани Абудовуд омадааст: Вақте мардум дар бораи ҳадиси мазкур дучори иштибоҳ ва ғалат шуданд ва аз он чунин истинбот карданд, ки аз умри замин танҳо сад сол боқӣ мондааст, фармуд: манзури Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) ин буд, ки мардуми ин қарн то сад соли дигар ҳамагӣ нобуд мешаванд. (Ҷомеул усул “10\988” шумораи 7891)

Дар Саҳеҳи Бухорӣ ва Муслим аз ҳазрати Оиша (р) ривоят шудааст, ки вақте арабҳои бодиянишин назди Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) меомаданд ва дар бораи вуқуъи қиёмат савол мекарданд ва мегуфтанд: Қиёмат кай барпо мешавад? Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) ба ҷавонтарин фарди он гурӯҳ нигоҳ карда мегуфт:

(إِنْ يَعْشُ هَذَا الْعَلَامُ فَعَسَى أَنْ لَا يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)

“Агар ин ҷавон зинда бимонад, қабл аз расидан ба синни пири қиёмат барпо мешавад” Ҳишом мегӯяд: Яъне маргашон (Ҷомеул усул, 10\389, шумораи 7892)

Дар Саҳеҳи Муслим аз ҳазрати Анас (р) ривоят шудааст, ки шахсе аз Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) пурсид: Қиёмат кай барпо мешавад? Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) андаке сукут кард, сипас ба сӯи писаре аз қабилаи Аздашнавъа, ки дар маҳзари Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) буд, нигоҳ кард ва фармуд:

(إِنْ عُمَرَ هَذَا لَمْ يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ قَالَ قَالَ أَنَّسٌ ذَاكَ الْغَلَامُ مِنْ أَثْرَابِي يَوْمَئِنِ)

“Агар ин ҷавон зинда бимонад, қабл аз расидан ба синни пири қиёмат барпо мешавад. Ҳазрати Анас (р) мегӯяд: Он писар бо ман ҳамсол буд” (Ҷомеул усул, 10\389, шумораи 7892)

Манзури Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) аз ин ду ҳадиси мазкур, қиёмати муҳотабон аст на қиёмати куллӣ, ки ҳамаи ҷаҳонро фаро мегирад, ҳамон гуна, ки Ҳишом (ровии ҳадиси аввал) онро тафсир карда ва ҳадафи Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ўбод)-ро марги муҳотабин талақӣ намудааст, чун қиёмати ҳар инсон бо

марги ў оғоз мешавад. Ингұна посух додани Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) посухи тавъам бо ҳикмат аст, чун Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) дар ин мавоқеъ мухотабонро ба омода шудан барои қиёмат роҳнамой мекард ва ҳушдор медод, ки қиёмат наздик аст.

### **Мабҳаси ҳафтум: Таърифи ашрот ва нишонаҳои қиёмат**

Вақте Худованд замони барпо шудани қиёматро аз бандагонаш пинҳон кардааст, тавассути нишона ва аломатҳое, ки далолат ба наздик будани қиёмат ҳастанд, ба бандагон ҳушдор медиҳад.

Куръони карим нишонаҳои қиёматро ба “Ашроти соат” ёд намудааст:

﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا الْسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَإِنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذُكْرُهُمْ﴾ [محمد: ١٨]

[۱۸]

“Ангор (кофирон ва мунофиқон то қиёмат фаро нарасад имон намеоранд ва барои имон овардани худ) қиёматро чашм медоранд, ки ногаҳон барпо мешавад? ҳамакнун нишона ва аломатҳои он зоҳир шудааст (ки аз ҷумлаи онҳо биъсати хотамул анбиё аст). Аммо вақте, ки қиёмат фаро расид, дигар бовар доштан ва андарз гирифтан чи суде ба ҳолашон дорад?” (Сураи Муҳаммад ояти 18)

Шарт ба маънои аломат ва ашроти қиёмат ба маънои аломатҳои (нишонаҳои) қиёмат аст. Ибни Ҳаҷар дар китоби “Фатхул борӣ” мегӯяд: Манзур аз ашрот нишонаҳое ҳастанд, ки вуқуъи қиёматро ба дунбон доранд.

Бархе аз уламо “Ашрот” ро ба оёт таъбир кардаанд ва “Оёт” ба маънои нишонаҳое, ки бар чизе далолат дошта бошанд, аст. Монанди тоблуҳое, ки дар соҳили дарёҳо наасб мешаванд то киштиҳои дохил дар амвоҷро ҳидоят кунанд, ё тоблуҳои наасбшуда ба рӯи роҳҳои наздик ба ободӣ ва шаҳрҳо то мусоғиронро ба вуҷуди ободӣ ва минтақаи ахолинишин роҳнамой намоянд.

Тайибӣ мегӯяд: Оёт, нишонаҳое ҳастанд, ки ё ба наздик шудани қиёмат далолат мекунанд ва ё ба воқеъ шуданаш. Нишонаҳое, ки далолат ба наздик шудан доранд, монанди: Даҷҷол, нузули ҳазрати Исо ва Яъҷӯҷ ва Маъҷӯҷ ва навъи дуюм: монанди: Духон, (дуд) тулуи офтоб аз мағриб, берун омадан ё зоҳир шудани Доббатуларз ва оташ, ки мардумро дар як чо ҷамъ мекунад. (Фатхул борӣ, 11\352)

### **Мабҳаси ҳаштум: Фоидаи гуфтугӯ дар бораи ашрот ва умури ғайбии марбути оянда**

Шояд ба зехни баъзеҳо хутур қунад, ки баҳс ва гуфтугӯ дар ин замина (ашрот ва муғайаботи оянда) нафъе надорад, беҳтар ин аст, ки ба ҷои пардохтан ба ин масоили назарие, ки дар оянда буруз ҳоҳанд кард, ба ҳалли мушкилот ва масоили мубҳаме, ки мусалмонон дар ҳоли ҳозир бо он мувоҷеҳ ҳастанд, пардохта шавад. Мумкин аст соҳибони ин андеша ҷунин бигӯянд:

Шумо аз воқеиятҳое, ки дар он зиндагӣ мекунед, ба сӯи ҷаҳони дигар, ки эҳтимоли зистан дар онро дар сар мепарваронед, фирор мекунед ва ин дар воқеъ гурез аз мувоҷеҳ шудан бо ҳақоик ва воқеиятҳо аст. Мо ҳам дар ҷавоб ба онҳо мегуем: мо дар сӯҳбат кардан ва накардан перомуни муғайаботи оянда муҳтор неstem.

Иттилоъ пайдо кардан дар бораи ин ғайбо ва бовар кардан ба онҳо аз ҷумлаи пояҳои динӣ ва эътиқодии мо ҳастанд, ки Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) онро барои уммат овардааст ва Қуръон ҳам ба бархе аз онҳо нотиқ аст ва саҳоба ҳама онҳоро фаро гирифта ва худро ба онҳо машғул сохтаанд ва ба онҳо таваҷҷӯҳ намудаанд ва имон овардан ба нодиданиҳо нахустин вижагӣ ва хислате аст, ки Ҳудованд муттақин ва роҳёфтагонро ба он сутудааст ва мефармояд:

﴿الَّمْ ① ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبٌ فِيهِ هُدَىٰ لِلْمُتَّقِينَ ② الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيَقِيمُونَ الْصَّلَاةَ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ③﴾ [البقرة: ۱-۳]

“Алиф Лом Мим. Ин китоб ҳеч гумоне дар он нест ва роҳнамои парҳезгорон аст. Он қасоне, ки ба дунёи нодида бовар доранд ва

намозро ба гунаи шоиста мехонанд ва аз ончи баҳраи онон сохтаем мебахшанд” (Сураи Бақара ояти 1-3)

Дуруст аст, ки бисёре аз мусалмонҳо худро ба он даста аз ахбори ғайб, ки ҳечгуна асосе аз Қуръон ва Суннат надоранд, машғул кардаанд ва ҳатто баъзе мансубин ба илм дар ин бора муртакиби иғроқ низ шудаанд. Локин пардохтан ба нусуси саҳех аз ҷумлаи аркон ва усули дин аст, ки Ҳудованди доно ва огоҳ онро нозил фармудааст.

Шоиста аст, ки он гурӯҳи аз мусалмонон ба баҳонаи интизори ҳаводисе, ки Паёмбари Ҳудо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бол) дар бораи зухури он ҳабар дода аст, нишаста ва даст аз амал кашидаанд, мавриди маломат қарор гиранд, монанди касоне, ки дар интизори Маҳди чиходро тарқ кардаанд. Аммо ин кор иштибоҳ аст ва ниёзманди ислоҳ аст, роҳи чора ва хулоса тарқ ва раҳо кардани нусуси саҳех нест, чун гузаштагони мо бо вучуди имон ба муғайаботи ростин аз ҷиҳод даст барнадоштанд ва амалро тарқ накардаанд.

Метавон афродеро, ки нусуси саҳехи Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бол) дар мавриди қиёмат ва ғайбҳоро аз мағҳуми аслий мунҳариф кардаанд, мавриди маломат қарор дод, чун онҳо нусусро бар маоние ҳамл мекунаанд, ки ҷоиз нест ва суханоне мегӯянд, ки бандагонро ба гумроҳӣ мекашонанд. Монанди касоне, ки дар тули таъриҳи иддиои маҳдавияттро дар сар парваронидаанд, касе мункири ин иштибоҳот нест, аммо чора ислоҳи иштибоҳот аст на тарқ ва раҳо намудани нусуси саҳех, ҳақиқат бар ҳақонияти худаш боқӣ мемонад ва ботил ҳам то қиёми қиёмат дар либоси худ мондагор хоҳад буд.

МО набояд ботилро ба қимати инкори ҳақ нафӣ кунем ва касоне, ки ба хотири пардохтан ба нусуси саҳех моро мавриди интиқод қарор медиҳанд, таваҷҷуҳи ононро ба заҳамот ва фаолиятҳои барҷастае, ки уламо ва донишмандони муосир ба манзури кашф аз муғайаботи маҷхул дар гузаштаи дур, муғайаботи маҷхул дар ҳаводиси оянда ва муғайаботи маҷхул дар фазои ҳозир анҷом дода ва медиҳанд, ҷалб мекунем. Инчост, ки мебинем онон дар бораи осори гузаштагон, китобҳо ва санойиҳи онон ба таҳқиқ мепардозанд ва ончиро, ки муддаиёни дурӯғини нубувват, коҳинон ва аarroфон мавриди таваҷҷуҳ

қарор медиҳанд, дар ҳоле, ки ҳамаи гуфтаҳои инҳо дурӯғ аст ва андак воқеияте дар онҳо дида намешавад.

Ҳатто барои донистани ончи, ки намедонанд, расадхонаҳои бузург ва моҳвораҳои маснуъӣ месозанд ва аз ин тариқ меҳоҳанд фазоро тасхир қунанд. Вақте мебинем, ки башари имрӯзӣ чунин ҳолате дорад ҳамвора барои шинохтани ончи ки намешиносанҷ, гароиш ва алоқа нишон медиҳанд ва дар садади шиносоии гузашта ва оянда баромадаанд, оё иттилоъ пайдо кардан аз воқеиёт ва ҳақоиқе, ки имкони дурӯғ будани онҳо вучӯд надорад, бехтар ва шоистатар нест?!

Бетардид маълумоте, ки дар ин хусус аз нусус мустафод мешавад, маълумоти арзандае ҳастанд, ки дар миқёси қиматҳо намегунчад. Оре, башарият вақте аҳбори саҳехи ваҳиро намепазирад дучори худбузургбинӣ мешавад ва ҳаргоҳ аз ин улуми покиза рӯй бармегардонанд бо ҳасоратҳои ҷуброннопазире мувоҷех мешавад. Оре баъзеҳо меҳоҳанд, ки мо аз пардохтан ба ин мавзуъ дар партави нусуси ваҳӣ даст бардорем ва ҳоло онки ҳуди онон ба шиддат фирефта ва дилбоҳтаи аҳбор ва матолибе ҳастанд, ки донишмандони ғарбӣ дар ин замина фароҳам намудаанд. Ҳарчанд, ки ин аҳбор омехта бо дурӯғ ва суханони беасос ҳам бошанд.

Фавоиде, ки аз пардохтани аҳбори марбут ба қиёмат ва муғайаботи оянда ба даст меоянд ба таври ихтисор метавон ба шарҳи зер ҷамъбандӣ намуд:

- 1- Имон овардан ба ин аҳбор (агар сиҳати онҳо барои мо собит шавад) дар воқеъ имон овардан ба Ҳудованди муттаол ва Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) аст, чун мумкин аст ба Ҳудованҷ ва паёмбараш имон орем вале аҳбори ононро бовар нақунем.

﴿ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبٌ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۲﴾ أَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الْصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنفِقُونَ ﴿۳﴾ [آل‌بقرة: ۲، ۳]

“Ин китоб ҳеч гумоне дар он нест ва роҳнамои парҳезгорон аст. Он қасоне, ки ба дунёи нодида бовар доранд ва намозро ба гунаи шоиста меҳонанд ва аз ончи баҳраи онон соҳтаем мебахшанд” (Сураи Бақара ояти 2-3)

- 2- Таҳаққуки ин суханони ғайбӣ ба нахве, ки дар ҳадис омадааст муҷиби тасбита ва тақвияти имон мегардад. Мусалмонон дар ҳар аср ва замон шоҳиди вуқуъи ҳаводисе ҳастанд, ки бо нусуси саҳех мутобиқат дорад, масалан саҳоба шоҳиди пирӯзии румиён дар баробари ирониҳо буданд ва баъд мусалмонон дар баробари румиҳо ва ирониҳо пирӯз шуданд. Дар натиҷа дини Ислом бар тамоми адён ғолиб омад. Ҳамчунин саҳобагон шоҳиди ихтилофи уммати исломӣ дар таърихи таъйиншудаи Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) буданд, илова бар ин мусалмонон шоҳиди бисёре аз ҳаводисе, ки дар нусус омадааст буда ва хоҳанд буд. Дар ҳар аср ва замоне ин ҷараёнҳо ба вуқуъ мепайванданд, яъне мусалмонон шоҳиди аҳбор ва ҳаводисе мешаванд, ки дар аҳодис ва аҳбор нисбат ба вуқуъи онҳо пешбинӣ шудааст. Бидуни тардид ин гуна ҳаводис дар тасбита ва тақвияти имони мӯъмин нақши бисёр муассире доранд ва тоҷе ин ҳаводис баҳонае барои даъвати дигарон ба дини мубини Ислом мегардад.
- 3- Тасбити имон дар бораи рӯзи қиёмат, қиёмат ва аҳволи такондиҳандай он аз ҷумлаи аҳбори ғайбӣ ҳастанд, ки Ҳудованд ва Паёмбар дар бораи онҳо ҳабар додаанд ва аз тарафи дигар имон овардан ба қиёмат яке аз аркони имон ба шумор меояд. Вуқуъи ҳаводис дар дунё тибқи пешғӯии ҳадис далели равшане бар сиҳат ва садоқати тамоми аҳбори ғайб аст ва аз ҷумлаи аҳбори ғайб, аҳбори марбут ба қиёмат ҳастанд. Бино бар ин тамоми аҳбори ғайб аз ҷониби Ҳудованди муттаол нозил шудаанд.
- 4- Ҳудованд паёмбарашро фиристод то мардумро ба корҳои нек даъват қунад ва аз бадиҳо барҳазар дорад. Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) ва ёронаш ба беҳтарин ваҷҳ дар бораи ҳаводис ва воқеаҳое, ки дар замони ў ба вуқуъ пайвастаанд мардумро роҳнамоӣ карданд ва ҳабар додан перомуни муғайаботи оянда дар воқеъ тавҷехи он идда аз афроди уммат аст, ки дар замонҳои баъдӣ меоянд мабни бар инки онҳо мутаваҷҷех мешаванд, ки дар баробари ҳаводисе, ки дар ҳаққи онҳо нуҳуфта аст чи кор қунанд ва чигуна амал намоянд. Аз ҳазрати Абдуллоҳ ибни Амр ибни Ос ривоят шудааст, ки мегӯяд:

Дар сафаре ҳамроҳи Паёмбари Ҳудо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) будем, дар маҳале таваққуф намудем, баъзе машғули дуруст кардани хаймаҳои худ шуданд, баъзе дигар машғули тирандозӣ, овоз омад, ки назди Паёмбари Ҳудо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) чамъ шавем, мо ҳам фармонро пазируфта гирди ҳам омадем, Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуд:

(إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَّيٌّ قَبْلِ إِلَّا كَانَ حَقًا عَلَيْهِ أَنْ يَدْلُلَ أَمْتَهَ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ خَيْرًا لَّهُمْ وَيُنذِرُهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَرًّا لَّهُمْ وَإِنَّ أَمْتَكُمْ هَذِهِ جُعْلَتْ عَاقِفَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَإِنَّ آخِرَهُمْ يُصِيبُهُمْ بَلَاءً وَأَمْوَارُ يُنْكِرُونَهَا ثُمَّ تَجِيءُ فِتْنَةٌ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكِشِفُ فَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يُرَحَّبَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلَتُنَذِّرِ كُمْ مَوْتَتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَأْتِ إِلَيَّ النَّاسُ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يَأْتِشُ إِلَيْهِ وَمَنْ بَأْيَعَ إِمَامًا فَأَعْظَاهُ صَفْقَةً يَمِينِهِ وَثَمَرَةً قَلِيلِهِ فَلَيُطِعِّمُهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخْرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عَنْقَ الْآخِرِ)

“Бар ҳар паёмбаре аз паёмбарони гузашта лозим будааст, ки умматашро ба сӯи ончи, ки барои онон хайр ва нафъ будааст, роҳнамоӣ кунад ва аз ончи, ки ба зарари онҳо бошад барҳазар дорад. Ҳамоно оғияти ин уммат дар аввали он аст ва охири он бо мусибатҳо ва умуре, ки мавриди писанди шумо нестанд, гирифтор мешавад. Фитнаҳое хоҳад омад, ки шумо бар ҳамдигар тараҳхум мекунед, фитнаҳое меояд, ки муъмин онҳоро сабаби ҳалокати худ медонад ва сипас зудуда мешаванд.

Ҳар кас дӯст дорад, ки аз дӯзах дур нигоҳ дошта шуда вориди биҳишт шавад, дар ҳолати имон бояд аз дунё биравад ва бо мардум чунон рафтор кунад, ки дӯст дорад бо вай рафтор шавад. Ҳар кас бо имом ва роҳбаре байъат кунад ва даст дар дасти ў нухад ва меваи дилашро ба ў бисупорад, бояд дар тавон аз ў итоат кунад, агар имом ё роҳбари дигар омад ва хост бо роҳбари аввал ба ҷанг ва низоъ бипардозад, гардани ўро бизанед” (Муслим, Насои ва Ибни Моча, силсилаи аҳодиси сахех: 241)

Аз ҷумлаи тавҷиҳоте, ки дар роҳнамоии мусалмонон ба тарафи ҳақ нақши муассир доштааст, башорат додан ба ҳазрати Усмон (р) мабнӣ бар инки ў дар баробари мусибате, ки бар вай ворид мешавад, ба биҳишт меравад, буд. Ё иттилоъ додан ба ҳазрати Аммор (р) мабнӣ бар инки ба василаи гурӯҳи боғӣ ба қатл мерасад ва дастури

канорагирий аз фитнаҳо ба ҳазрати Абузар ва инки қитол нақунад ва агар ҳам қушта шавад, аз ҳамин қабил буданд.

Метавон ин мафохимро аз ҳадиси Абухузайфа истихроч кард, ки эшон дар мавриди шар ва хатарҳо аз Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) савол мекард то аз онҳо бипарҳезад, Абухузайфа мегӯяд: Ёрони Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) дар мавриди хайр ва некӣ аз эшон пурсиш ба амал меоварданд, vale ман ба хотири тарс ва ҳарос аз шар, ҳамеша дар мавриди бадиҳо мепурсидам. Яке аз ин шарҳо, ки дар ҳадиси Абухузайфа ба он ишора шудааст ва мусалмононро аз он наҳӣ фармудааст, кӯҳи тилло аст, ки дар руди Фурот зоҳир мешавад, ҳамчунин ҳақиқати Даҷҷол, шубухоте, ки домангери ин уммат мешавад ва ҳаводиси дигаре, ки Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) бо он дарки амиқ ба он пай бурда буд, аз ин гуфтаҳо ҳастанд.

- 5- Гоҳе дар замони оянда ҳаводисе барои мусалмонон ба вучуд меояд, ки ниёз ба ҳукми шаръӣ доранд, агар муомила ба иҷтиҳоди мусалмонон супурда шавад, онҳо гоҳо ихтилоф пайдо мекунанд ва ба ҳақиқат даст пайдо намекунанд ва ҳоло онки судури ҳукми шаръӣ барои ин гуна ҳаводис лозим ва зарурӣ аст ва адами баёни он мунҷар ба нақсе мегардад, ки шариат аз он ба дур аст, яке аз ин мавориди иҷтиҳодӣ баҳси Даҷҷол аст, ки Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) дар бораи ӯ мефармояд: Даҷҷол ба муддати чил рӯз дар рӯи замин мемонад, як рӯзи ӯ баробари як сол аст ва як рӯзи дигар баробари як моҳ ва як рӯзи дигар баробари як ҳафта, дигар рӯзҳояш монанди рӯзҳои мо ҳастанд. Саҳобагон аз Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) дар бораи ин рӯзҳои тулонӣ савол карданд, мабнӣ бар инки оё намозҳои як рӯз дар ин рӯзҳои тулонӣ кифоят мекунад? Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуд: Не, балки андозагирий кунед ва ба миқёси ҳар рӯзи комил панҷ маротиба намоз бихонед. Агар ин ҳукм ба иҷтиҳоди мардум супурда мешуд ва тибқи иҷтиҳоди худ амал мекарданд онҳо ба панҷ намоз, ки дар авқоти маъруф хонда мешавад, иктифо мекарданд, чи мушкиле ба бор меомад?

Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) хабар додааст, ки Исо (а) баъд аз поён омадани ба замин чизяро аз яхуд ва насоро намепазирад ва ҷуз имон чизи дигареро қабул намекунад. Ин баёни Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) барои уммат зарурӣ аст, зоро ҳазрати Исо (а) баъд аз нузул бар асоси шариати Ислом ҳукumat мекунад ва шариати Ислом то замони нузули Исо (а) чизяро мепазирад ва баъд аз нузули Исо (а) ин ҳукм насх мегардад. Пас ҳазрати Исо (а) ин ҳукмро ичро намекунад ва кофирони аҳли китобро ба қатл мерасонад, агарчи ба пардохти чизя ҳам иқдом кунанд.

- 6- Огоҳӣ ва илм пайдо кардан аз ончи, ки дар оянда ба вучуд меояд, як амри фитрӣ аст. Инсон дар вучуди худ нисбат ба ончи, ки дар оянда барои ҳамнавъонаш рух медиҳад гароиши шадиде дорад. Инҷост, ки роҳбарон, бузургони қавм ва ҳатто оммаи мардум барои огоҳӣ аз ҳаводиси оянда ба ҷодугарон, коҳинон ва ситорапарастон муроҷиат мекунанд. Ҳудованд ба хотири инки мардум ба ин ҷаповулгарон рӯй наоранд дини Исломро нозил кард то ҳама ниёзҳои мардумро посух гӯяд ва ҳар ниёzmanдеро дар ҳар заминае бениёз месозад. Аллома ибни Ҳалдун бо ишора бар ин асл дар муқаддимаи торихаш чунин мефармояд: Таваҷҷуҳ дошта бош, ки аз ҷумлаи вижагиҳои нағси башарӣ интизори ниҳояти кори инсонҳо ва огоҳӣ аз натоиҷи ҳаводисе монанди: зиндагӣ ва марг, ҳайр ва шар аст, ки дар зиндагии инсонҳо буруз мекунанд, ба вижаги ҳаводиси фарогир, монанди: шинохтани умри боқимондаи дунё ва шинохтани муддати замони ҳукumatҳо ва тафовут миёни онҳо, огоҳӣ пайдо кардан аз ин маворид, фитрате аст, ки башар бар асоси он оғарида шудааст.

Аз инҷост, ки бисёре аз мардум дар олами хоб ва руъё дар садади иттилоъ аз ин умур бармеоянд ва ё ба коҳинон рӯй меоранд, ки аз ин роҳ бо дурӯғ қасби мол мекунанд ва сақфи майшати худро бар сутуни ин ҳурофот бино месозанд. Аз ин роҳ подшоҳон ё одамҳои куча ва бозор ба дараҷаи шуҳрат расидаанд. Дар бисёре аз шаҳрҳои бузург қасоне дида мешаванд, ки сирфан аз ҳамин роҳ зиндагии худро мегузаронанд, зоро медонанд, ки мардум ба ин гуна ахбор алоқаи саҳт доранд. Онҳо ҳам дар гузаргоҳ ва

чорроҳаҳо менишинанд ва инсонҳои фалакзада ва бадбаҳт ба осонӣ ба доми онҳо меафтанд ва кисай худро наздашон холӣ мекунанд, ҳатто занон ва кудакон низ субҳ ва шом назди онҳо рафту омад мекунанд ва бисёре аз ин инсонҳои заифулақл низ дар доми ин сайёдон гирифтор омадаанд ва ҳама дору мадори худро тороч намудаанд, то дар бораи саранҷоми корҳо, касби молу ҷоҳ ва муоширату адоват ва душманий, аз ин идда касби иттилоъ ва иктишоф кунанд.

Ағлаб касоне, ки ба ин хуроғот рӯй меоранд амирону подшоҳон ҳастанд, ки дар бораи муддати замони ҳукуматҳои даврони салтанати худ аз коҳинон савол мекунанд ва ин амр сабаб шудааст, ки таваҷҷуҳи онон аз уламо ба сӯи ин музахрағот гардонида шавад. Ҳеч уммат ва миллате аз ин хуроғот ва бадбаҳтӣ начот наёфтааст ва домани ҳамаро ба сурате гирифтааст.

Дар Араб коҳинон ва арроғон ҳамвора вучуд доштааст ва мардум назди онҳо муроҷиат кардааст ва онҳо низ перомуни ончи, ки дар оянда эҳтимоли вуқуи он будааст, сухан гуфтаанд.

Ончи ки барои “Шаққ ва Сатиҳ” дар таъбир ва тафсири хоби “Рабиа ибни Наср” подшоҳи Яман мабнӣ бар инки хоки Ҳабашаро ба даст мегиранд вале баъд аз онҳо Араб ҳамла мекунад ва Ҳабашаро ба тасарруғи худ дармеоваранд, аз боризтарин намунаи ин гуна хуроғот аст.

Ё пешгӯии “Сатиҳ” барои “Мубадон” ҳангоме, ки ҳамвора “Абдулмасих” аз Кисро маъмур шуда буд, Сатиҳ ба онҳо хабар дода буд, ки ҳукумати Араб дар ҳоли зухур аст. Ҳамчунин миёни қавми “Барбар” коҳиноне вучуд доштанд, ки машҳуртаринашон “Мусо ибни Солех” аз қабилаи Бани Йифран (ва гуфта мешавад аз Ғимра) буд. Ӯ дар қолаби шеър ҷараёнҳои муҳимро баён мекард, яке аз бузургтарин ҷараёнҳо давлати Мағриб ва занони подшоҳ буд, ки миёни ақвоми он даврон мутадовил шуда буд. Мардум ӯро паёмбар ё коҳин ё валий талақӣ мекарданд. (Муқаддимаи Ибни Ҳалдун: 587, 588)

## Мабҳаси нуҳум: Анвоъи нишонаҳои қиёмат

Дар бисёре аз аҳодиси Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) анвоъ ва ақсоми аломоти қиёматро баршумурдааст. Бухорӣ ва Муслим аз ҳазрати Абуҳурайра (р) нақл кардаанд, ки қиёмат барпо намешавад то инки ду гурӯҳи бузург бо ҳам даргири нашаванд ва миёни онҳо куштори бисёр густардае сурат нагирад, иддиои ҳарду гурӯҳ яке аст ва қиёмат барпо намешавад то инки худуди сӣ даччол ва дуруғӯ зухур нақунанд, ҳар қадом худро паёмбари Ҳудо маърифӣ мекунад ва қиёмат барпо намешавад то инки илм бардошта нашавад ва то инки зилзилаи зиёде сурат нагирад ва солҳо, рӯзҳо, моҳҳо ва ҳафтаҳо кутоҳ нашаванд то инки фитна зиёд эҷод нагардад ва то инки ҳараҷ (яъне куштор) зиёд нашавад ва мол зиёд нашавад, ба гунае, ки сарватманд дар додани закот бо мушкил рӯ ба рӯ мегардад, ба ҳар қасе рӯй меоварад то закоташро пардохт кунад, дар ҷавоби ў мегӯянд: ман ниёzmanди мол нестам. Қиёмат барпо намешавад то вақте, ки мардум барои соҳтани соҳтмонҳои баланд ба мусобиқа ва мунофиса напардозанд, мушкилот ба андозаи фаровон мешавад, ки ба мурдагон ҳасрат меварзанд ва ҳангоми убур кардан бар туристон орзуи маргро дар сар мепарваронанд. Қиёмат фаро намерасад то инки хурshed az мағрибзамин тулуъ нақунад, ҳангоми тулуъ ҳама мардум имон меоранд, аммо ин имон суде надорад, магар инки қаблан имоне сурат гирифта ё хайре дар имони худ қасб карда бошад. (Бухорӣ, китоби Фитан, шумораи 7120. Фатхул борӣ, 13\81. Муслим ҳадисро дар шакли мутафариқ дар саҳехаш ривоят кардааст. Ибни Асир дар Ҷомеул усул 10\404 шумораи 7920 тамоми ровиёни ҳадисро ҷамъ кардааст).

Дар саҳехи Бухорӣ аз Авғ ибни Молик ривоят шудааст, ки мегӯяд: Дар ғазваи Табук назди Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) омадам, ки дар ҷодаре нишаста буданд, фармуд:

(اعْدُدْ سِتًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَوْتِي ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ مُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيْكُمْ كُعَاصُ الْغَنَمِ ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةً دِينَارٍ فَيَظْلُمُ سَاحِطًا ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتٌ مِنْ الْعَرَبِ إِلَّا دَحَلتَهُ ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَيْنَ الْأَصْفَرِ فَيَغُدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ شَمَائِيلَ عَايَةً تَحْتَ كُلِّ عَايَةٍ أَنْتُمْ عَشَرَ أَلْفًا)

“Қабл аз вуқуи қиёмат шаш чиз бояд сурат бигирад: Марги ман (яъне марги Паёмбари Ҳудо), фатҳи Байтулмақдис, маргҳои

нобаҳангом (яъне беморие шоёй мешавад, ки монанди вабо ва бидуни даранг аз байн мебарад), зиёд шудани мол (мол ба ҳадде зиёд мешавад, ки агар касе сад динорро ба даст оварад норозӣ ва носипос аст, фитнаи фарогир, ки домани ҳар хонаи арабро мегирад, миёни шумо ва румиён оташасбасе мешавад вале онҳо хиёнат мекунанд ва бо лашкаре, ки ҳашт парчам дорад ва зери ҳар парчам дувоздаҳ ҳазор сарбози мусаллаҳ хидмат мекунанд, ба ҷанги шумо ҳоҳанд омад”

Аз ҳазрати Анас (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуд:

(من أَشْرَاطِ السَّاعَةِ الْفَحْشُ وَالتَّفْحِشُ، وَقَطْعَيْةُ الْأَرْحَامِ، وَتَخْوِينُ الْأَمِينِ، وَاتْتِمَانُ الْخَائِنِ)

“Аз ҷумлаи нишона ва аломатҳои қиёмат бадгӯи ва бадамалий, қатъи силаи раҳм, хоин гуфтани амин ва амин хондани хоин аст” (Саҳехи Ҷомеул сағир, 5\213)

Дар ҳадиси дигар аз Абдуллоҳ ибни Масъуд (р) омадааст, ки Паёмбари Ҳудо фармудааст: Аз ҷумлаи нишонаҳои қиёмат ин аст, ки шахс аз назди масҷид убур мекунад вале ду ракъат намозро ба ҷо намеорад ва замоне фаро мерасад, ки танҳо бар дӯston ва ошноён салом мекунанд. (Дар ривояти Табаронӣ)

Дар ҳадиси дигар аз ҳазрати Анас (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуд:

(مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ)

“Аз ҷумлаи нишонаҳои қиёмат ин аст, ки мардум дар сохтани масҷид мубоҳот ва фахрфурӯши мекунанд”

Нишонаҳое, ки Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) онҳоро дар ин ҳадисҳо ва ҳадисҳои дигар баён фармудааст бешумор ҳастанд, олимони исломӣ онҳоро ба ду навъ, аломоти бузург ва хурд тақсим намудаанд. Нишонаҳои хурдро метавон ба ду даста тақсим кард: дастай аввал нишонаҳое, ки ба вуқӯй пайвастаанд ва нишонаҳое, ки ҳануз таҳаққуқ наёфтаанд.

Нишонаҳое, ки ба вуқуъ пайвастаанд нишонаҳое ҳастанд, ки дар олами воқеъ рух додаанд ва ё зухури онҳо як бор нест, балки оҳиста оҳиста зухур мешавад ва шояд чанд бор ҳам такрор шаванд ё вуқуи онҳо дар оянда бештар аз гузашта бошад.

Бинобар ин нишонаҳои қиёматро ба чор фасл тақсим мекунем:

Фасли якум: Нишонаҳои хурде, ки ба вуқуъ пайваста ва хотима ёфтаанд.

Фасли дуюм: Нишонаҳои хурде, ки дар гузашта ва ҳол ба вуқуъ мепайванданд ва вуқуви онҳо такрор мешавад.

Фасли сеюм: Нишонаҳои хурде, ки ҳануз рух надодаанд.

Фасли чаҳорум: Нишонаҳои бузург

